


“МУВОФИКА ШУД”

**Сардори Хадамоти зиддинҳисории
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

 **Тағоймуродов Ҳ.Ҳ.**

“ 15 ” 08 2011

“ТАСДИҚ МЕКУНАМ”

**Сардори Хадамоти алоқаи назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

 **Зухуров Б.С.**

“ 15 ” 08 2011

Нархномаи № 125-ТАД-9МС

ТАРИФ ҲО

**барои экспертиза (ташхис), озмоиш, баҳисобгирӣ, назорати
радиотехникӣ ва мониторинги воситаҳои радиоэлектронии (ВРЭ)-и
фиристандаю қабулкунанда ва дастгоҳҳои баландбасомад,
ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешаванд**


Дар амал ҷорӣ шуд
аз 16 августи соли 2011

Фармоиши Сардори Хадамоти
алоқаи назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
№ 2143 аз 16.08. 2011

Душанбе - 2011

Нишондодҳои умумӣ ба Нархномаи № 125- ТАД-9МС

1. Нархномаи мазкур мутобиқи Оинномаи Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази мутобиқати электромагнитӣ ва радиомониторинг»-и Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст.
2. Ин Нархнома дар асоси нархномаи амалкунандаи № 125 ТАД-9, ки аз тарафи Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармоиши № 11 аз 13 августи соли 2009 барои аз таърихи 13 августи соли 2009 дар амал татбиқ ва ҳамчунин бо Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таърихи 13 августи соли 2009 бо дар назардошти динамикаи нархҳо мувофиқа ва тартиб дода шудааст.
3. Дар Нархномаи мазкур тарафҳое, ки аз ҷониби истифодабарандагони ВРЭ ва ДББ дар асоси гузаронидани корҳои зерин аз тарафи КВД «ММЭМР»-и Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷо оварда мешаванд, шомил карда шудаанд:
 - ♦ Ташҳиси дархостҳо барои ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардану ба хориҷа баровардани ВРЭ ва ДББ мутобиқати хусусиятҳои техникии диапазонҳои кории радиобасомадҳо ва истифодабарии ВРЭ ва ДББ;
 - ♦ Амалӣ кардани ҳисобу китоб, таҳлили МЭМ ВРЭ барои интиҳоб, ҷудокунии, мувофиқасозии радиобасомадҳо ва ҷойи насби ВРЭ;
 - ♦ Аз нигоҳи радионазорати техникӣ ва радиомониторинг, таъмини омодабошии доимии истифодабарии спектри радиобасомад ҷиҳати истифодаи воситаҳои радиоэлектронӣ ва ҳамчунин барои мутобиқат ба стандартҳо ва меъёрҳои радиошӯроафканӣ ба дараҷаи ҳаддалимкон кам намудани ҳалалҳои радиоқабули истифодабарии ояндаи онҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 - ♦ Баҳисобгирии ВРЭ ва ДББ бо мақсади риоя кардани қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи истифодабарандагони ВРЭ;
 - ♦ ҳимояи ҳуқуқи байналмилалӣ аз ҳудудҳои басомадҳо;
 - ♦ санҷиши эксперименталии (озмоиши воқеӣ)-и мутобиқати электромагнитӣ дар ҷойи насби ВРЭ ва ДББ.
 - ♦ Озмоиши лабораториявии воситаҳои радиоэлектронӣ ва таҷҳизотҳои алоқаи барқӣ дар мутобиқат бо параметрҳои техникӣ, меъёрҳо, ГОСТҳо, ки бояд сертификатсия карда шаванд.
4. Тарафҳои Нархномаи мазкур аз тарафи Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази мутобиқати электромагнитӣ ва радиомониторинг»-и Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳисобу китоб бо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳамчунин бо резидентҳои хориҷӣ (намояндагӣҳо ва ташкилотҳо) мавриди истифода қарор дода мешаванд.
5. Аз шахсони воқеӣ ба ғайр аз тарафҳои муқарраркардашуда маблағи андози арзиши иловашуда ва дигар андозҳое, ки дар мутобиқат бо қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурӣ гирифта мешаванд, ба тарафа дохил карда шудаанд.
6. Бо ҷорӣ намудани нархномаи мазкур, Нархномаи № 125- ТАД- 9, ки бо фармоиши собиқ Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 11 аз 13 августи соли 2009 аз таърихи 13 августи соли 2009 мавриди амал қарор дода шуда буд, аз эътибор соқит дониста мешавад.



№	Таркиби амалиёти асосии ташкил ва омодагии спектри радиобасомад ва корҳои пулакӣ иҷрошаванда	Модда ва мавқеъи Нархнома	Объекти ҳисобшаванда	Арзиши як амалиёт (бо сомонӣ)
1.	Экспертизаи дархости радиобасомад, иҷрои кори интиҳоб ва мувофиқакунии радиобасомадҳо бо идораҳои манфиатдор барои ВРЭ-и таъиноти граждани, таҳияи хулоса барои истифодабарии радиобасомадҳо	Моддаи 1.		
	Пешбарии базаи моделҳои математикӣ ва таъмини барномавии иҷрои вазифаҳои ҳисобкунӣ ва иттилоотии аналитикӣ	Мавқеъи 1.	Интиҳоби як басомад	45
	Ба базаи маълумот ворид намудани маводи дархостшуда, ҳисоб ва назорати истифодаи онҳо то лаҳзаи додани ҳуҷҷатҳои иҷозатӣ тибқи формаҳои муқарраршудаи дархостӣ, минбаъда ба базаи маълумот ворид намудани басомадҳои таъиншуда	Мавқеъи 2.	Дархости техникӣ	60
	Экспертизаи дархостҳои техникӣ воридшуда бо мақсади мутобикати тавсифоти техникӣ диапазонҳои қорӣ радиобасомадҳо, шартҳои техникӣ ва тавсифоти воситаҳои радиоэлектронӣ	Мавқеъи 3.	Дархости техникӣ	60
	Ҳисобу китоб, таҳлили МЭМ ВРЭ, интиҳоби радиобасомад (таҳияи лоиҳаи нақшаи басомади маҳал)	Мавқеъи 4.	Интиҳоби як басомад	140
	Мувофиқаи радиобасомадҳо (таҳияи нақшаи басомади маҳал) бо идораҳои манфиатдор ва филиалҳои вилоятини КВД «ММЭМР»:	Мавқеъи 5.		
	а) дар диапазонҳои ОВЧ, УВЧ, СВЧ, КВЧ (УКВ)	а)	Дархости техникӣ	35
	б) дар диапазонҳои НЧ (ДВ), СЧ (СВ), ВЧ (КВ)	б)		60
	Иҷрои кори тафтиши эксперименталӣ (озмоиш дар маҳал) МЭМ дар маҳали насби ВРЭ бо таҳияи санад оид ба хулосаи имконияти Интиҳоби радиобасомадҳо ва ҷои насби ВРЭ:	Мавқеъи 6.		
	а) дар ҳолати стандартӣ (муқаррарӣ) элеткромагнитӣ ва зичии камтар аз 2 воситаи радиоэлектронӣ дар 400 м.кв.	а)	Барои як ҷои насб	40
	б) дар ҳолати муракаби элеткромагнитӣ - беш аз 2 ВРЭ -дар диапазонҳои ОВЧ, УВЧ, СВЧ, КВЧ (УКВ) барои фиристандаи радиоалоқа	б)		180
	в) дар диапазони НЧ (ДВ), СЧ (СВ), ВЧ (КВ) барои фиристандаҳои радиоалоқа	в)		200
	Таҳияи хулосаҳои техникӣ	Мавқеъи 7.	Дархости техникӣ иҷрошуда	30
2.	Иҷрои кори экспертизаи дархости аз хориҷа ворид намудани ВРЭ ва ДББ ва тайёр намудани хулосаҳои техникӣ мувофиқа	Моддаи 2.		
	Экспертизаи маводи дархостӣ (шартҳои техникӣ ва тавсифоти воситаҳои радиоэлектронӣ), муайян кардани шартҳои фурӯши таҷҳизоти воридшаванда ва харидорӣ шаванда	Мавқеъи 1.	дархост	80
	Ба базаи маълумот ворид намудани, ба ҳисобгирӣ ва назорати онҳо то лаҳзаи додани ҳуҷҷатҳои иҷозатӣ ба нави дархостшудаи ВРЭ	Мавқеъи 2.	Воҳиди ВРЭ	15
	Таҳияи хулосаҳои техникӣ	Мавқеъи 3.	Воҳиди хулосаи техникӣ	30
3.	Таҳияи хулосаҳои техникӣ оид ба имконоти истифодаи радиобасомадҳо (радиоканалҳо) барои телевизион ва радиошунавонӣ	Моддаи 3.		
	Пешбарии базаи моделҳои математикӣ ва таъмини барномавии иҷрои вазифаҳои ҳисоб ва иттилоотии таҳлилий	Мавқеъи 1.	Як басомади интиҳобшуда	30
	Ба базаи маълумоти дархостӣ ворид намудани, ҳисоб ва назорати иҷрои онҳо то лаҳзаи додани ҳуҷҷатҳои иҷозатдихӣ тибқи формаҳои муқаррарии дархостҳо, минбаъда ба базаи маълумоти басомадҳо ворид намудани басомадҳои таъиншуда	Мавқеъи 2.	дархост	100
	Қабул, экспертизаи маводи дархостӣ, муайян намудани шартҳои истифодаи радиобасомадҳои дархостшуда	Мавқеъи 3.	дархост	260
	Интиҳоби радиобасомадҳо	Мавқеъи 4.	Воҳиди басомад	230

	Ҳисоби МЭМ ВРЭ (таҳияи лоиҳаи нақшаи басомадӣю минтақавӣ)	Мавқеъи 5.	дархост	240
	Гузaronидани кори тафтиши эксперименталии (озмоиш дар маҳал) МЭМ дар ҷои насби ВРЭ ва тартиб додани протокол ва хулосаи имконоти интиҳоби радиобасомадҳо.	Мавқеъи 6.	дархост	70
	Мувофиқасозӣ бо вазорату идораҳои манфиатдор	Мавқеъи 7.	дархост	70
	Таҳияи хулосаи техникӣ	Мавқеъи 8.	дархост	70
4.	Иҷрои кори мутобиксозии байналмилалӣ ва қайдкунии таъиноти басомадҳо барои ВРЭ, ки дар ноҳияҳои наздисарҳадӣ насб мегарданд ва барои онҳо хифзи ҳукуки байналмилалӣ зарурат дорад	Моддаи 4.		
	Ба базаи маълумот ворид намудани маводҳои дархостӣ, баҳисобгирӣ ва назорати иҷрои онҳо то лаҳзаи додани ҳуҷҷатҳои иҷозатӣ	Мавқеъи 1.	Басомади мувофиқашуда	50
	Экспертизаи басомадҳои таъиншаванда ба мақсади зарурати мутобиксозии байналмилалӣ	Мавқеъи 2.	Басомади мувофиқашуда	80
	Таҳияи маводи дархости мутобиксозии байналмилалӣ	Мавқеъи 3.	Басомади мувофиқашуда	100
	Мувофиқасозии радиобасомадҳо (лоиҳаи нақшаи тақсими басомадӣю манотикӣ)бо маъмурияти манфиатдори давлатҳои дигар	Мавқеъи 4.	Басомади мувофиқашуда	180
	Иҷрои кори қайди радиобасомадҳо ва ВРЭ дар ИБАБ, ки шомилӣ настри пешакии таъиноти басомадҳо, мутобиксозӣ ва ба қайдгирӣ дар ИБАБ мебошад.	Мавқеъи 5.	Басомади мувофиқашуда	350
	Таҳияи ҳуҷҷатҳои ниҳой аз рӯи натиҷаҳои ҳамоҳангсозӣ ва ба қайдгирӣ	Мавқеъи 6.	Басомади мувофиқашуда	60
5.	Иҷрои корҳои баҳисобгирии воситаҳои радиоэлектронӣ (ВРЭ) ва дастгоҳҳои баландбасомад (ДББ) бо мақсади риояи талаботҳои қонунгузории ҷорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби истифодабарандагони ВРЭ	Моддаи 5.		
	Иҷрои корҳо дар асоси дархостҳои аз корхонаю ташкилотҳо, ширкатҳо ва шахсони воқеъӣи ташкили нави алоқаи барқиро талабдоранд ба корхона воридгардида.	Мавқеъи 1.	дархост	120
	Пешниҳоди хулосаи ниҳойи техникӣ ба Хадамот (барои истифодабарии ВРЭ-и нав дар асоси хулосаҳои техникӣи шӯъбаҳои дигар	Мавқеъи 2.	Воҳиди ВРЭ	90
	Пешниҳоди хулосаи ниҳойи техникӣ ба Хадамот (барои ивазшавии навъи ВРЭ, мушаххасоти техникӣи ВРЭ, ҷои насб, модернизацияи ВРЭ) дар асоси хулосаҳои техникӣи шӯъбаҳои дигар.	Мавқеъи 3.	Воҳиди ВРЭ	90
	Пешниҳоди хулосаи ниҳойи техникӣ ба Хадамот мутобикӣ Иҷозатномаи (Лицензия)-и нав дар асоси хулосаҳои техникӣи шӯъбаҳои дигар	Мавқеъи 4.	Воҳиди ВРЭ	90
	Иҷрои корҳо оид ба муқоисаи базаи ягонаи маълумотҳо ҷиҳати гузаронидани тағйирот ва иловаҳо дар ҳайати ВРЭ-и истифодашаванда ва таҳияи санадҳои муқоисавӣи онҳо бо мақсади аз нав баҳисобгирӣи ВРЭ дар соли раван:	Мавқеъи 5.		
	а) Барои операторони алоқаи мобилӣ ва Интернет провайдерҳо		Воҳиди ВРЭ	60
	б) Барои Телевизион ва радиошунавонии давлатӣ (бучетӣ)			30
	в) Барои Телевизион ва радиошунавонии тичоратӣ ва худтаъминкунанда			60
	Иҷрои корҳо оид ба баррасии мактубҳои воридгардида ва таҳияи хулосаҳои техникӣи онҳо барои алоқаи радиой (аз ҷумла барои аз нав баҳисобгирӣи ВРЭ)	Мавқеъи 6.	Воҳиди ВРЭ	60
	Иҷрои корҳо тибқи дархости дӯстдорони алоқаи радиой, таҳияи хулосаҳои техникӣ ва ба Хадамот пешниҳод намудани он хулосаҳо	Мавқеъи 7.	Воҳиди дархост	30
6.	Назорати радиотехникӣ, мониторинг ва таъмини омодабоши доимии истифодабарии захираи радиобасомадҳои ҷудошуда барои истифодаи воситаҳои радиоэлектронии истифодабарандагон (ҳамасола гирифта мешавад)	Моддаи 6.		
	Системаи радиоалоқаи мутаҳаррики истифодаи умуми навъи «Алтай»	Мавқеъи 1.	Воҳиди ВРЭ	60

Шабакаи сотии алокаи мутахаррики истифодаи умумии стандарти NMT-450, AMPS-DAMPS, CDMA-450/800/1900, GSM 900/1800, 3G UMTS ва дигар системаҳои шабеҳи он; Шабакаи системаи собитии радиоалокаи мутахаррики истифодаи умумии стандарти DECT, WLL, CDMA 2000 1X-WLL ва дигар системаҳо		Мавқеи 2.	Воҳиди ВРЭ	400
Стансияҳои радиорелеи		Мавқеи 3.	Воҳиди ВРЭ	200
Стандарти WiMAX, LTE ва дигар системаҳои шабеҳи он		Мавқеи 4.	Воҳиди ВРЭ	400
Системаи бесими радиотелефонҳо (навъи SENA0 ва ғ) қитъаи басомади 254-270 МГц, 384-390 МГц		Мавқеи 5.	Канали басомади як база	60
Дар диапазони ОВЧ, УВЧ, СВЧ, КВЧ (УКВ) барои фиристандаҳои радиоалока		Мавқеи 6.	Интиҳоби як басомад	650
Дар диапазони НЧ(ДВ), СЧ (СВ), ВЧ (КВ) барои фиристандаҳои радиоалока		Мавқеи 7.	Интиҳоби як басомад	900
Системаҳои RADIO-ENTERNET (радиомодемҳо)		Мавқеи 8.	Воҳиди ВРЭ	300
Шабакаи тақсими системаҳои қабулкунандаи телевизион ва радиошунавонии савти (MMDS, LMDS, MVDS ва ғайра)		Мавқеи 9.	Барои як канал басомад	130
Истгоҳи заминии алокаи радиифӣ		Мавқеи 10.	Интиҳоби як басомад	600
Фиристандаҳои радиошунавонӣ дар диапазонҳои НЧ(ДВ), СЧ(СВ), ВЧ (КВ)		Мавқеи 11.		
то 5 кВт		а)	Воҳиди ВРЭ	500
Зиёда аз 5 то 10 кВт		б)		780
Зиёда аз 10 то 50 кВт		в)		1000
Зиёда аз 50 то 100 кВт		г)		1250
Зиёда аз 100 то 250 кВт		д)		1500
Зиёда аз 250 кВт		е)		2000
Фиристандаҳои телевизион ва радиошунавонӣ дар диапазони ОВЧ ва УВЧ (УКВ)		Мавқеи 12.		
Иқтидори фиристандаҳои радиошунавонӣ (Вт)	Аҳоли (ҳаз. нафар)			
Радиошунавонии ОВЧ-ЧМ (FM) 66-74 МГц (100-108 МГц)				
То 10	То 2	Мавқеи 12.1.1.	Воҳиди ВРЭ	25
Беш аз 10 то 100	То 2	Мавқеи 12.1.2.		30
То 100	Аз 2 то 10	Мавқеи 12.1.3.		40
Беш аз 100 то 1000	Аз 2 то 10	Мавқеи 12.1.4.		50
То 100	Аз 10 то 30	Мавқеи 12.1.5.		65
Беш аз 100 то 1000	Аз 10 то 30	Мавқеи 12.1.6.		85
То 100	Аз 30 то 50	Мавқеи 12.1.7.		100
Беш аз 100 то 1000	Аз 30 то 50	Мавқеи 12.1.8.		130
то 100	Аз 50 то 100	Мавқеи 12.1.9.		200
То 100	Беш аз 100	Мавқеи 12.1.10.		350
Беш аз 100 то 1000	Аз 50 то 100	Мавқеи 12.1.11.		300
Беш аз 1000	Беш аз 100	Мавқеи 12.1.12.		400
Беш аз 1000 то 5000	Беш аз 100	Мавқеи 12.1.13.		550
Беш аз 5000	--	Мавқеи 12.1.14.		800
Фиристандаҳои телевизион дар диапазони ОВЧ (каналҳои 1—12 ТВ) / метрӣ/				
То 100	То 2	Мавқеи 12.2.1.	Воҳиди ВРЭ	100
Беш аз 100	То 2	Мавқеи 12.2.2.		150
то 100	Аз 2 то 10	Мавқеи 12.2.3.		200
Беш аз 100	Аз 2 то 10	Мавқеи 12.2.4.		300
То 100	Аз 10 то 30	Мавқеи 12.2.5.		400
Беш аз 100	Аз 10 то 30	Мавқеи 12.2.6.		500

	То 100	Аз 30 то 50	Мавқеъи 12.2.7.	Воҳиди ВРЭ	600
	Беш аз 100	Аз 30 то 50	Мавқеъи 12.2.8.		700
	то 100	Аз 50 то 100	Мавқеъи 12.2.9.		800
	то 100	Беш аз 100	Мавқеъи 12.2.10.		1100
	Беш аз 100	Аз 50 то 100	Мавқеъи 12.2.11.		1000
	Беш аз 100 то 1000	Беш аз 100	Мавқеъи 12.2.12.		1200
	Беш аз 1000 то 5000	Беш аз 100	Мавқеъи 12.2.13.		1400
	Беш аз 5000	--	Мавқеъи 12.2.14.		1800
	Фиристандаҳои телевизионӣ дар диапазони УВЧ (аз канали 21 ТВ) /детсиметр/				
	То 100	То 2	Мавқеъи 12.3.1.	Воҳиди ВРЭ	50
	Беш аз 100	То 2	Мавқеъи 12.3.2.		75
	То 100	Аз 2 то 10	Мавқеъи 12.3.3.		100
	Беш аз 100	Аз 2 то 10	Мавқеъи 12.3.4.		160
	То 100	Аз 10 то 30	Мавқеъи 12.3.5.		200
	Беш аз 100	Аз 10 то 30	Мавқеъи 12.3.6.		250
	То 100	Аз 30 то 50	Мавқеъи 12.3.7.		300
	Беш аз 100	Аз 30 то 50	Мавқеъи 12.3.8.		350
	То 100	Аз 50 то 100	Мавқеъи 12.3.9.		400
	То 100	Беш аз 100	Мавқеъи 12.3.10.		500
	Беш аз 100 то 1000	Аз 50 то 100	Мавқеъи 12.3.11.		600
	Беш аз 100 то 1000	Беш аз 100	Мавқеъи 12.3.12.		800
	Беш аз 1000 то 5000	Беш аз 100	Мавқеъи 12.3.13.		1000
	Беш аз 5000	--	Мавқеъи 12.3.14.		1400
	Воситаҳои радиоэлектронии шуоъафкан дар ҳамин Нархнома зикр нагардида аз руи феҳристи ҳадамоти радио ва номгӯйҳои ВРЭ		Мавқеъи 6.13.	Воҳиди ВРЭ	240
	Стансияҳои мутаҳарриқи гуногуни алоқаи радифии навъи «ИНМАРСАТ» ва ғайра		а)	Воҳиди ВРЭ	60
	Терминали абонентии алоқаи мобилии радифии инфиродии навъи «ТУРАЯ», «ГЛОБАЛСТАР» ва ғайра		б)	Воҳиди ВРЭ	40
7.	Корҳои лабораторияи озмоишии воситаҳои радиоэлектронӣ ва таҷҳизотҳои барқии алоқа барои мутобикати параметрҳои техникӣ, меёриҳо, ГОСТҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванда		Моддаи 7.		
	«Гузaronидани корҳои санҷишӣ бо таҷҳизотҳои радиошунавонӣ дар Лабораторияи озмоишии»		Мавқеъи 1.1.		
	Барои фиристандаҳои радиошунавонӣ			1 параметри таҷҳизот	70
	Барои фиристандаҳои телевизионӣ				
	Барои фиристандаҳои алоқаи магистралӣ				
	Барои фиристандаҳои телевизионии паҳши кабелӣ				
	Барои фиристандаҳои алоқаи пейчингӣ				
	Барои фиристандаҳои радиошунавони ва радиоалоқаи радифӣ				
	«Гузaronидани корҳои санҷишӣ бо таҷҳизотҳои радиоалоқа дар Лабораторияи озмоишии»		Мавқеъи 1.2.		
	Барои радиостансияҳои статсионарӣ			1 параметри таҷҳизот	70
	Барои радиостансияҳои бортӣ				
	Барои радиостансияҳои барандаӣ				
	Барои радиостансияҳои базавӣ				
	Барои радиотелефонҳои пайваस्तшаванда				
	Барои стансияҳои радиорелейӣ				
	Барои ретрансляторҳо (репиторҳо)				
	«Воситаҳои радиокабулкунанда»		Мавқеъи 1.3.		

	Системаи қабули коллективии телевизион			
	Қабулқунандаи радиоалоқаи шохроҳӣ		1 параметри таҷҳизот дар утоқи қорӣ	70
	Қабулқунандаи корпоративӣ ё алоқаи пейҷингӣ, кабелӣ ва радифӣ			
	«Воситаҳои алоқаи телефонӣ-телеграфӣ»	Мавқеъи 1.4.		
	Дастгоҳи телефонӣ			
	Дастгоҳи таксофонӣ			
	Дастгоҳи телеграфӣ			
	Телефони мобилӣ			
	Видео телефонҳо		1 параметри таҷҳизот	70
	АТСи хурд			
	АТС			
	Дастгоҳҳои контакти-коммуникатсионӣ			
	Таҷҳизотҳои иловагӣ барои нуқтаи охири муштарӣ ва ба стансияҳои телефонӣ			
	«Табдилгари параметрҳои сигналҳо»	Мавқеъи 1.5.		
	Модуляторҳо			
	Дешифраторҳо		1 параметри таҷҳизот	70
	Аналоги-сифрӣ ва сифри-тағйирдиҳандаи аналогӣ			
	«Тақвиятдиҳандаи сигналҳои барқӣ»	Мавқеъи 1.6.		
	Тақвиятдиҳандаи ченкунӣ			
	Тақвиятдиҳандаи хаттӣ			
	Тақвиятдиҳандаи кабелӣ телевизионӣ		1 параметри таҷҳизот	70
	Тақвиятдиҳандаи антенна			
	«Ғузaronидани қорҳои санҷиш бо таҷҳизотҳо дар Лабораторияи озмоиши берун аз шаҳри Душанбе, яъне дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон»	Мавқеъи 2.	1 параметри таҷҳизот	200
8.	Хизматҳои иловагӣ	Моддаи 8.		
	Ченкунии номиналҳои радиобасомади радиотелефонҳо ва радиостансияҳо	Мавқеъи 1.	Як воҳид	30
	Муайян кардани координатҳои ҷуғрофӣи ҷои исти ВРЭ	Мавқеъи 2.	Як воҳид	30
	Муайянкунии мутобикати мушаххасоти ҷеншавандаи ВРЭ-и таъсиррасонанда ба қори ВРЭ, талаботҳои дар иҷозатҳои истифодабарии ВРЭ ва меъёру стандартҳои амалқунанда	Мавқеъи 3.	Як воҳид	Аз рӯи хароҷоти қори иҷрошуда
	Ченкунии манотиқи хизматрасонии (қабули беамониати) ВРЭ-и базавӣ (статсионарӣ), таҳияи протоколҳо ва ҳулосаҳои мутобикати мушаххасоти ВРЭ ба шартҳои иҷозати истифодабарии радиобасомадҳо, таъмини МЭМ ВРЭ вобаста ба майдони ҷенкардашаванда	Мавқеъи 4.	Як воҳид	Аз рӯи хароҷоти қори иҷрошуда

Эзоҳ: Тартиби татбиқи истифодабарии Нархномаи №125-ТАД-9МС

1.Ҳисобу китоби маблағи пардохташаванда тибқи Нархномаи мазкур вобаста ба арзиш ва ҳаҷми ҷудогонаи қорҳои шомилӣ феҳристбуда, ки дар рафти ҷаъолияти муайян амали мегарданд, ба ҷо оварда мешаванд.

2.Соҳибони ВРЭ ва ДББ ҳақро аз рӯи тарофаҳои зерин пардохт менамоянд:

а) Экспертизаи дархости радиобасомад, иҷрои қори интиҳоб ва мувофиқакунии радиобасомадҳо бо идораҳои манфиатдор барои ВРЭ-и таъиноти шаҳрвандӣ, таҳияи ҳулоса барои истифодабарии радиобасомадҳо;

б) Иҷрои қорҳо оиди баҳисобгирии:

- воситаҳои радиоэлектронӣ (ВРЭ) ва дастгоҳҳои баландбасомад (ДББ);
- Интиҳоби басомадҳои қорӣ;
- сигналҳои даъватӣ (шинохташаванда);
- иқтидори фиристанда ва ҷои насби ВРЭ ва ДББ;
- дараҷа ва паҳноии диапозони шуоъафкан;
- корреспондентҳои иҷозатдодашуда (зарфияти шабакаи абонентӣ) ва намуди иттилоот;
- навъ ва тавсифоти мавҷгирҳо (антеннаҳо) ва баландии насбшавиашон;
- азимутҳои шуоъафкании системаи мавҷгир (антенна);
- иҷозати додашудаи истифодабарии ВРЭ ва ДББ;
- маълумотҳои дигари зарурии ВРЭ ва ДББ, барои муайян кардани системаи нишонаҳои соҳиби он.

в) асбобҳои электротехникии воҷиби сертификатсиякунонӣ барои воситаҳои алоқа ва техника.

Дар ҳолати ворид карда шудани ВРЭ ва ДББ ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи яқвақта гирифта мешавад:

Пардохт барои баҳисобгирии ВРЭ ва ДББ ва барои назорати радиотехникӣ, мониторинг ва таъмини омодабоши доимии истифодабарии захираи радиобасомадҳои ҷудошуда дар мавриди ба истифода додани ВРЭ гирифта мешаванд.

Пардохт барои аз нав харидан ва аз нав соҳиб шудани ҳар як ВРЭ ва ДББ, аз ҷумла, бо мақсади ВРЭ-и захиравиро харидан, инчунин вақти додани дубликати хулосаҳои техникӣ низ гирифта мешавад.

3. Дар арзиши тарофаҳои мазкур маблағи солонаи иҷроиши корҳо дар ҷардиданд.

Дар ҳолати ташкилшавии алоқаи радиоии нав тибқи дархостҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъӣ дар диапозонҳои мавҷҳои ултрақуҳ (УКВ) ва мавҷҳои қуҳ (КВ) иҷрои корҳои баҳисобгирӣ ва назорати радиотехникӣ, мониторинг-и Нархномаи мазкур мутаносибан аз давраи истифода додани ВРЭ ҳисоби маблағи онҳо то охири соли равон аз моҳ, семоҳа ё нимсола, мутавозеъ яъне баробар тақсим карда мешаванд.

4. Ҳангоми аз ҳисоб баровардани кори воситаҳои радиоэлектронӣ ва радиобасомадҳои ҷудошуда, маблағи то охири сол пардохташуда баробар ба моҳҳои боқимонда пурра бозгардонида мешавад.

5. Барои радиобасомадҳои бонги хатар ва таъмини амният, ки Регламенти радиоалоқа муқаррар кардааст (500 кГц, 2174,5 кГц, 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц, 121,5 МГц, 123,1 МГц, 156,3 МГц, 156,8 МГц, 243 МГц ва ғайра), ҳақ гирифта намешавад.

6. Барои фиристандаҳои захиравӣ дар ҳаҷми пурра ҳақ гирифта мешавад, ба истиснои фиристандаҳое, ки шомили таркиби стансияҳо мебошанд ва барои таъмини фаврии кори онҳо таъин шудаанд, аз ҷумла барои истифодабарӣ ҳангоми рӯй додани ҳолатҳои фавқуллода.

7. Фиреистандаҳои бо радиоидоракунии бозихи атфол, фиристандаҳои идораи фосилавии телевизору дигар асбобҳои рӯзгор, фиристандаҳои системаи сигнализатсияи муҳофизатӣ ва дигар воситаҳои радиоии шуоъафкани радиуси амалиёташ аз 150 метр зиёд набуда ва иқтидори шуоъафканишон то 0,01 Вт ба қайд мондашуда, аз онҳо ҳақ гирифта намешавад.

8. Истифодабарандагони радиотелефонҳои инфиродӣ дар диапозони ОВЧ – ашхоси воқеъӣ, тарофаҳо барои иҷрои кор оиди баҳисобгирӣ дар ҳаҷми 50% пардохт намуда, аз пардохти ҳаққи назорати радиотехникӣ, мониторинг, омодабоши истифодабарии захираи радиобасомади ҷудошуда барои истифодаи муштариён озод карда мешаванд.

9. Аз намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ буда, тибқи тарофаҳои амалкунанда пардохт гирифта мешаванд.

Дар ҳолати мавҷудияти қарори махсуси аз пардохти тарофаҳо озодкунандаи Ҳукумати Тоҷикистон намояндагиҳои дипломатии давлатҳои хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ буда, аз пардохти тарофаҳо озод карда мешаванд ва дар ин маврид, хароҷотҳои онҳо аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад.

10. Ҳангоми муайян кардани ҳаҷми пардохти тарофаҳо дараҷаи номиналии (ҳадди ақалли) иқтидори шуоъафкани ҳамина гуна фиристандаҳо ба назар гирифта мешавад. Агар ба фиристанда барои кор бо чандин дараҷаи шуоъафкани иҷозат дода бошанд, он гоҳ иқтидори аз ҳама болотарини сатҳи шуоъафкани ба сифати нишондиҳандаи ҳадди баландтарин қабул карда мешавад. Агар иқтидори пасти фиристанда дархост ва ё кори шиддати пасти иқтидори фиристанда иҷозат шуда бошад, он гоҳ тарофаҳо танҳо аз қисми иҷозатшудаи иқтидор гирифта мешавад.

11. Дар мавриди барои ҳар як фиристандаи маркази (стансия) радио вобаста кардани номиналҳои мушаххаси басомадҳо, ки Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази мутобикати электромагнитӣ ва радиомониторинг»-и Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмӣ мефарорад, тарофаҳо аз рӯи ҳар як басомади ба фиристанда интиҳобшуда, ва воҳиди ВРЭ вобаста ба иқтидори баландтарини иҷозатшудаи шуоъафкани гирифта мешавад.

12. Барои стансияҳои тавассути зонд таҳқиқкунандаи ионосферӣ, ки дар речаи мушоҳида (сканирование) кор мекунанд, пардохти ҳаққи тарофаҳо ҷиҳати назорат, мониторинг ва таъмини омодабоши доимии истифодабарии радиобасомад аз рӯи истифодабарии воситаҳои радиоэлектронии истеъмолкунандагон ҷудо кардашуда, ба сифати як таъиноти басомадӣ, вобаста ба иқтидори баландтарини иҷозатдодашудаи (импульси) шуоъафкани гирифта мешавад.

13. Пардохт барои баҳисобгирии ВРЭ ва ДББ ва барои назорати радиотехникӣ, мониторинг ва таъмини омодабоши доимии истифодабарии захираи радиобасомадҳои ҷудошуда, радиобасомади истифодаи воситаҳои радиоэлектронӣ дар диапозони УКВ ҷудошуда, вобаста ба андозаи минтақаи умумии фарогирӣ: умуман барои ҷумҳурӣ ва барои ҳар як минтақа дар алоҳидагӣ гирифта мешаванд.

14. Дар сурати тавассути бо роҳи транзитӣ гузаронидани воситаҳои радиоэлектронӣ (ВРЭ) ва хориҷ кардани он аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохти транзитӣ ва хориҷ кардани ВРЭ дар ҳаҷми 50% аз маблағи дар моддаи 2. бандҳои 1,2,3 тарофаҳои мазкур нишондодашуда гирифта мешавад.

15. Дар ҳолати мутобикат накардани таҷҳизоти ченшаванда ба меъёри стандартҳои ГОСТ, КВД «ММЭМР» дар якҷоягӣ бо «Дархосткунанда» ҷорабиниҳои ислоҳотӣ мегузаронад ва баъд аз гузаронидани ин корҳо таҷҳизотро барои озмоиши тақрорӣ ба лаборатория мефиристанд. Маблағгузори барои озмоиши тақрорӣ лабораторӣ тақроран пардохт карда мешавад.

16. Дар ҳолати вучуд доштани хоҳиши «Дархосткунанда» ҷиҳати гузаронидани озмоиши таъҷилии лабораторӣ дар давоми 5 рӯзи корӣ КВД «ММЭМР» метавонад, ки кори мазкурро баъд аз пешниҳод кардани намудҳои озмоишӣ бо дар назардошти арзиш ва ҳаҷми ҳар як кор бо коэффитсенти пардохти 1,5 маблағ иҷро намояд.

17. Маблағгузорӣ барои корҳои гузаронидашавандаи озмоишӣ ба тарзи пешпардохт иҷро карда мешаванд.

Эзоҳ: баъд аз маблағгузории корҳои гузаронидашуда КВД «ММЭМР» хулосаро барои дар оянда дода шудани сертификати мутобикат ба Хадамот пешниҳод менамояд.

18. Сифату миқдори хизматҳои дар Нархнома пешниҳодшаванда мумкин аст вобаста ба раванди инфлятсионӣ тағйир ёбанд.

Тағйирот тибқи тартиби муқаррар кардаи қонунгузорӣ ворид карда мешаванд.

19. Дарёфт ва ошкорсозии радиохалалҳо барои истифодабарандагони ВРЭ-и дар таъминоти радиобасомадҳои КВД «ММЭМР» мавҷуд набуда, дар асоси шартномаи тарафайн ба амал бароварда мешавад.

20. Мувофиқи моддаи 6 нархномаи мазкур, объекти ҳисобшаванда ҳамчун як воҳиди ВРЭ, ё ин, ки як шумораи воҳиди таҷҳизот(стансияи базавӣ)-ро дар бар мегирад.

21. Пардохти маблағҳо барои иҷрои кор ва хизматрасониҳо дар асоси санади қабули кор, ки аз тарафи истифодабарандаи ВРЭ ва ДББ ба имзо расонида шудааст амалӣ карда мешаванд.

